

Рамазон ва Қуръон

[Тоҷики – Тажікі – طاجیکية]

Таҳияи Қисми илмии дор ал-Ватан

Тарҷумаи Ҳомидов Мисбоҳиддини

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ رمضان والقرآن ﴾

«باللغة الطاجيكية»

إعداد: القسم العلمي بمدار الوطن

ترجمة: مصباح الدين حميدوف

2011 - 1432

IslamHouse.com

Рамазон ва Қуръон

Моҳи шарифи Рамазон бо Қуръон иртиботи хоссе дорад, чунки Қуръон дар ин моҳ нозил шудааст, чуноне ки Худованд мефармояд:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

“Моҳи Рамазон, ки дар он Қуръони нозил шудааст” (Бақара 185)

Ба ҳамин хотир тиловати Қуръон, ва гуш доданд ба у, ва тааммулу тафаккур дар маънои оятҳояш аз бузургтарин василаҳои наздик шавии гузаштагони солеҳи мо ба Худованд дар ин моҳ буд.

Чуноне ки дар Саҳеҳ Бухори ва Саҳеҳ Муслим омадааст, аз ибни Аббос (р) ривоят шудааст ки Паёмбар (с) аз хубтарини мардум буд, ва аз ҳама

хубтар дар моҳи Рамазон буд, ҳангоме ки бо Ҷабраил (ъ) мулоқот медошт, ва Ҷабраил (ъ) дар ҳар шаби моҳи Рамазон бо Ё мулоқот мекард ва Қуръонро барояш дарс медод....

Ва гузаштагони солеҳ низ дар моҳи Рамазон дар намозхояшон ва ғайри намозхояшон Қуръонро зиёдтар тиловат мекарданд, ва ҳар коре ки доштанд як сӯй мегузоштанду вақтро ғанимат доништа тиловати Қуръон мекарданд.

Ибни Абулҳакам мегуяд: вақто ки моҳи Рамазон медаромад имом Молик дарсҳои ҳадису маҷлисҳои аҳли илмро тарк мекуфт то охири моҳи Рамазон тиловати Қуръонро мекард.

Ва Абдурразоқ мегуяд: вақто ки моҳи Рамазон медаромад Суфёни Саври

ҳамаи намуди ибодатҳои ғайри фарзиро тарк мекарду ба тиловати Қуръон машғул мешуд .

Ва ҳарвақто ки моҳи Рамазон дохил мешуд, Зухри мегуфт: моҳи Рамазон тиловати Қуръону таъом додан аст.

Дар моҳи Рамазон хонаҳои гузаштагони солаҳ манбаъи нур мегаштанд, Қуръонро бо тамоми қавонинаш тиловат мекарданд, дар ҳар як ояти таъачҷубовараш бозмеистоданд, дар назди оятҳои мавъизадораш гиря мекарданд, ва дар назди оятҳои башоратбахшаш хушҳоли мекарданд, ва оятҳои ки дар онҳо амре ба коре буд онро анҷом медоданд, ва дар оятҳои ки дар он аз коре наҳе мешуд аз он кор даст мекашиданд, ва ба оятҳои бо тадаббуру тааммул хуб гуш медоданд,

яъне Қуръонро маънои зиндагии худ
месохтанд.

**Тиловати Қуръон одобҳое дорад ки
барои ҳар муслмон лозим онҳоро
бидонад ва амали созад**

1) Ихлос ба Худованд ҳангоми тиловати
Қуръон.

2) Қуръонхон бояд чунин эҳсос намояд
ки Худовандро хитоб намуда ва
муноҷоташ мекунад.

3) Қуръонхон бояд дар ҳар як ояте ки
тиловат мекунад бузургии Худовандро
эҳсос намояд.

4) Қуръонхон бояд Қуръонро бо залили
ва хоксори тиловат намояд.

5) Қуръонхон бояд бо таҳорат бошад.

6) Қуръонхон дар ҷое Қуръонро тиловат
кунад ки поку тоза бошад.

7) Қуръонхон бояд ҳангоми шуруъ намудани тиловати Қуръон (Аъзу биллоҳро) фаромуш накунад.

8) Ҳангоми тиловати Қуръон мустаҳаб аст ки қуръонхон руй ба суи қибла бошад.

9) Ҳангоми тиловати Қуръон мустаҳаб аст ки Қуръонхон кушиш кунад бо садои зебо тиловат намояд.

10) Ҳангоми тиловати Қуръон, Қуръонхон бояд кушиш кунад ки тиловаташро бо хандаву бози халалдор насозад.

11) Ҳангоме ки Қуръонхон даҳафоча мекунад ё таҳораташ мешиканад бояд аз тиловат бозистад, то ин ки таҳорати нав созад ё инки даҳонашро бипушад.